



## ДАР БОРАИ БУЌЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2016

### Моддаи 1. Ҳаҷми умумии даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба маблағи 18305842 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо 13938178 ҳазор сомонӣ, аз онҳо:

воридоти андозӣ	- 12522793 ҳазор сомонӣ;
воридоти ғайриандозӣ	- 1067385 ҳазор сомонӣ;
грантҳо барои дастгирии буҷет аз ҳисоби ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ	- 348000 ҳазор сомонӣ;
- буҷети лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби захираҳои молиявии берунӣ	- 3429512 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
қарзҳо	- 2046831 ҳазор сомонӣ;
грантҳо	- 1382681 ҳазор сомонӣ;
- маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ	- 938152 ҳазор сомонӣ.

### Моддаи 2. Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ба маблағи 18594441 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла барои маблағгузори:

- мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идорақунӣ	- 1035946 ҳазор сомонӣ;
- маориф	- 3146229 ҳазор сомонӣ;
- тандурустӣ	- 1263882 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи иҷтимоии аҳоли	- 3098037 ҳазор сомонӣ;
- ҷорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва солимгардонӣ	- 825316 ҳазор сомонӣ;
- хоҷагии манзилию коммуналӣ, ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал	- 661830 ҳазор сомонӣ;
- комплекси сӯзишворию энергетикӣ	- 4069007 ҳазор сомонӣ;
- соҳаи кишоварзӣ, заминсозӣ ва хоҷагии об	- 430204 ҳазор сомонӣ;
- истихроҷ ва коркарди канданиҳои фойданок, саноати истихрочи маъданҳои кӯҳӣ ва сохтмон	- 121156 ҳазор сомонӣ;
- нақлиёт ва коммуникатсия	- 864484 ҳазор сомонӣ;
- дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва хизматрасонӣ	- 38376 ҳазор сомонӣ;

- харочоти дигар

- 1569069 ҳазор сомонӣ.

### **Моддаи 3. Ҳаҷми умумии касри Бучети давлатӣ ва манбаъҳои пӯшонидани он**

1. Андозаи ниҳоии ҳаҷми умумии касри Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 288599 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад.

2. Манбаи пӯшонидани касри бучет ба таври зайл муайян карда шавад:

- даромад аз хусусигардонӣ ва истифодаи моликияти давлатӣ - 25000 ҳазор сомонӣ;

- даромад аз фурӯши векселҳои хазинадорӣ - 90000 ҳазор сомонӣ;

- аз ҳисоби депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ,

ичрои барзиёди нақшаи даромади бучет,

қарзҳо (грантҳо) аз ташкилотҳои байналмилалӣ

молиявӣ ва Фонди авруосиёгии стабилизатсия

ва рушд

- 173599 ҳазор сомонӣ.

3. Маблағгузори пардохти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 1,4 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 818379 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби харочоти ҷорӣ бучети ҷумҳуриявӣ 409782 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2016 дар Бонки миллии Тоҷикистон ҷойгиркунонидашуда, Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт, барориши векселҳои давлатӣ, ҷалби қарзҳои (грантҳои) ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ ва маблағҳои баргардонидашуда аз рӯи созишномаҳои зерқарзӣ 408597 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

4. Маблағгузори хизматрасонии қарзи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 177645 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби харочоти ҷорӣ бучети ҷумҳуриявӣ 78635 ҳазор сомонӣ, аз ҳисоби депозити бучети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2016 ҷойгиркунонидашуда, Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисод 59010 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби баргардонидани қарзҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Агроинвестбанк» ба суратҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 40000 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

### **Моддаи 4. Ҳаҷми умумии даромад ва харочоти бучети ҷумҳуриявӣ**

Бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2016 аз рӯи даромад ба маблағи 8150977 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 8430489 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 279512 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

### **Моддаи 5. Даромади бучети ҷумҳуриявӣ аз рӯи манбаъҳои даромад**

Дар бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2016 воридоти даромад аз ҳисоби субъектҳои хоҷагидорӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 8150977 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- андоз аз арзиши иловашуда - 4620839 ҳазор сомонӣ;

- аксизҳо - 356000 ҳазор сомонӣ;

- андоз аз фурӯши нахи пахта ва

алюминийи аввалия

- 114008 ҳазор сомонӣ;

- андоз барои захираҳои табиӣ

- 60450 ҳазор сомонӣ;

- андоз аз Ҷоида

- 240248 ҳазор сомонӣ;

- андоз аз даромад	- 507187 ҳазор сомонӣ;
- боци гумрукӣ	- 684670 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	- 225422 ҳазор сомонӣ;
- даромадҳои дигари ғайриандозӣ	- 994153 ҳазор сомонӣ;
- грантҳои ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ	- 348000 ҳазор сомонӣ.

### **Моддаи 6. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ**

Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2016 аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ ба андозаҳои зерин тасдиқ карда шаванд:

Маблағгузориҳои бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ	- 702048 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
- мақомоти иҷроия ва конунгузорӣ	- 172118 ҳазор сомонӣ;
- сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ	- 104946 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти сиёсати берунӣ	- 188875 ҳазор сомонӣ;
- мақомоти дигари давлатӣ	- 236109 ҳазор сомонӣ.
Маориф	- 554685 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
- таҳсилоти умумӣ	- 117804 ҳазор сомонӣ;
- таҳсилоти касбӣ	- 351452 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи маориф	- 85429 ҳазор сомонӣ.
Тандурустӣ	- 215197 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
- беморхонаҳо	- 118445 ҳазор сомонӣ;
- марказҳои саломатӣ	- 4663 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи саломатии аҳоли	- 22659 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ	- 69430 ҳазор сомонӣ.
Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	- 437648 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
- суғуртаи иҷтимоӣ	- 268744 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи иҷтимоӣ	- 35339 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли	- 133565 ҳазор сомонӣ.
Фарҳанг ва варзиш	- 288683 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
- чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш	- 4231 ҳазор сомонӣ;
- муассисаҳои фарҳангӣ маърифатӣ	- 57137 ҳазор сомонӣ;
- воситаҳои ахбори омма	- 95539 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзиш	- 131776 ҳазор сомонӣ.
Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва ҳоҷагии ҷангал	- 85791 ҳазор сомонӣ.
Комплекси сӯзишворию энергетикӣ	- 2026195 ҳазор сомонӣ.
Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	- 124995 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:	
- барои рушди муносибатҳои лизингӣ ва таъсису мукаммал намудани марказҳои хизматрасонӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ	- 15000 ҳазор сомонӣ;
- чорабиниҳои зиддиэпизоотикӣ	- 2500 ҳазор сомонӣ;
- хизматрасониҳои дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	- 107495 ҳазор сомонӣ.
Саноат ва сохтмон	- 127025 ҳазор сомонӣ.
Нақлиёт ва коммуникатсия	- 128417 ҳазор сомонӣ.
Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо	- 38001 ҳазор сомонӣ.
Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд	- 2424922 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
- амалиётҳо бо уҳдадорихои қарзии давлатӣ	- 758672 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
амалиётҳо бо уҳдадорихои қарзии дохилии давлатӣ	- 78635 ҳазор сомонӣ;
амалиётҳо бо уҳдадорихои қарзии берунии давлатӣ	- 680037 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани вазифаҳои пойтахт	- 11000 ҳазор сомонӣ.
Фонди хароҷоти пешбининашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 67951 ҳазор сомонӣ.
Хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт гурӯҳбандӣ нашудаанд	- 1587299 ҳазор сомонӣ.

### **Моддаи 8. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ**

Дар соли 2016 хароҷоти вазорату идораҳо, ташкилотҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷми зерин муқаррар карда шаванд:

Хароҷот	- 8430489 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
музди меҳнат	- 1174758 ҳазор сомонӣ;
маблағҷудокуниҳои андозӣ	- 179348 ҳазор сомонӣ;
хариди мол ва хизматрасониҳо	- 2016579 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
- пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ	- 73653 ҳазор сомонӣ;
- пардохти хизматрасонии алоқа	- 56842 ҳазор сомонӣ;
- хариди таҷҳизот ва хизматрасонӣ	- 1886084 ҳазор сомонӣ;
хизматрасонии қарзҳои дохилӣ ва беруна	- 758672 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
- пардохти фоизҳои қарзи дохилӣ	- 78635 ҳазор сомонӣ;
- пардохти қарзи берунии асосӣ	- 409781 ҳазор сомонӣ;
- пардохти фоизҳои қарзи берунии асосӣ	- 270256 ҳазор сомонӣ.
Кумаки молиявӣ (субсидия) ва интиқоли маблағҳои дигари ҷорӣ (трансферт)	- 1567000 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	

- кумаки молиявӣ (субсидия)	- 84379 ҳазор сомонӣ;
- интиқоли маблағ (трансферт)	- 1080262 ҳазор сомонӣ;
- пардохти нафақа	- 167333 ҳазор сомонӣ;
- дигар кумакпулиҳои иҷтимоӣ	- 235026 ҳазор сомонӣ.
Амалиётҳо бо дороиҳо ва уҳдадорӣҳо аз ҷумла:	- 2734132 ҳазор сомонӣ,
- маблағгузориҳои асосии мутамарказ	- 2610101 ҳазор сомонӣ;
- хариди мошинҳо ва таҷҳизот	- 64596 ҳазор сомонӣ;
- дороиҳои дигари ғайримолиявӣ	- 53385 ҳазор сомонӣ;
- хариди дороиҳои молиявии дохилӣ	- 6050 ҳазор сомонӣ.

### **Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ба маблағи 271804 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

### **Моддаи 10. Мусоидати молиявии (субвенсияи) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷудошаванда**

1. Ҳаҷми маблағи мусоидати молиявии (субвенсияи) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷудошаванда ба маблағи 876261 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон	- 168177 ҳазор сомонӣ;
- вилояти Хатлон	- 529190 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Варзоб	- 13504 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Рашт	- 36798 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Ҷиргатол	- 27184 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Нуробод	- 24815 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тавилдара	- 15673 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тоҷикобод	- 16672 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Файзобод	- 21544 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Шаҳринав	- 15670 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Ҳисор	- 2870 ҳазор сомонӣ;
- шаҳри Турсунзода	- 4164 ҳазор сомонӣ.

2. Мусоидати молиявии (субвенсияи) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ барои мувозинати қисми даромад ва қисми хароҷот, аз рӯи иҷрои воқеии буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда шавад.

### **Моддаи 11. Маблағи нақди гардони хазинавии буҷети ҷумҳуриявӣ**

Маблағи нақди гардони хазинавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2017 ба маблағи 211651 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

### **Моддаи 12. Ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ**

1. Дар соли 2016 ҳаҷми умумии буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти мусоидати молиявие (субвенсияе), ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад, ба маблағи 4963462 ҳазор сомонӣ, хароҷот ба маблағи 4972550 ҳазор

сомонӣ ва касри бюджет ба маблағи 9088 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла бучети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 1130 ҳазор сомонӣ, вилояти Хатлон 6602 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Варзоб 160 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Рашт 267 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Циргатол 179 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Нуробод 160 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тавилдара 96 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тоҷикобод 108 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Файзобод 194 ҳазор сомонӣ ва ноҳияи Шаҳринав 192 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

2. Касри бюджетҳои маҳаллӣ дар соли 2016 аз ҳисоби таъмини иҷрои барзиёдии даромад ва маблағҳои озод, ки ба ҳолати 1 январи соли 2016 ба вучуд меоянд, пӯшонидани мешавад.

### **Моддаи 13. Таносуби воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ ба бюджетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ**

1. Дар соли 2016 ба бучети ҷумҳуриявӣ даромади андозӣ ва ғайриандозии зерин ворид карда шавад:

- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия 100 фоиз;
- боҷи гумрукӣ 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба воситаи мақомоти гумрук ворид мешавад 100 фоиз;
- дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии умумидавлатӣ (инчунин муҷозоти ҷаримаҳои онҳо), хирочи ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилҳои хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 100 фоиз;
- аз Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андоз аз ғоида, инчунин андозҳо барои захираҳои табиӣ (роялтӣ барои об) аз Неругоҳи барқи оби «Сангтӯда - 1» 100 фоиз;
- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик» - андоз аз арзиши иловашуда 100 фоиз;
- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком» - андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз ғоида 100 фоиз;
- аз Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» - андоз аз ғоида 100 фоиз;
- аз марказҳои идораи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, намояндагӣҳои дипломатӣ, консулгарӣҳо ва шахсон ба онҳо баробаркардашуда - андоз аз даромад 100 фоиз;
- аз ширкатҳои алоқаи мобилӣ (ба истиснои ҶСК «Тоҷиктелеком») - андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз 100 фоиз;
- аз Бонки миллии Тоҷикистон - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз даромад, андоз аз ғоида ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ 100 фоиз;
- пардохти бонуси обунавии якқаратаи истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ аз ҳисоби истихроҷи маъданҳои ғоиданок (ба ғайр аз канданиҳои ғоиданоки маъмулӣ, обҳои зеризаминӣ ва лойқаҳои табобатӣ) 100 фоиз.

2. Дар соли 2016 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андозҳо ва даромадҳои умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мегардад, ба бучети ҷумҳуриявӣ ва бюджетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносубҳои (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- андоз аз арзиши иловашуда:  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Роғун) 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе - 45 фоиз ба бучети шаҳр ва 55 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Ваҳдат - 55 фоиз ба бучети шаҳр ва 45 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Роғун - 53 фоиз ба бучети шаҳр ва 47 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
- андоз аз Ғоида:

ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе) - 100 фоиз;  
аз шаҳри Душанбе - 70 фоиз ба бучети шаҳр ва 30 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
- андоз аз даромад:

ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат, Роғун ва ноҳияи Рӯдакӣ) - 100 фоиз;

аз вилояти Суғд - 70 фоиз ба бучети вилоят ва 30 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Душанбе - 50 фоиз ба бучети шаҳр ва 50 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Ваҳдат - 70 фоиз ба бучети шаҳр ва 30 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Роғун - 100 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
аз ноҳияи Рӯдакӣ - 87 фоиз ба бучети ноҳия ва 13 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд ва шаҳри Душанбе) 100 фоиз;

аз вилояти Суғд - 57 фоиз ба бучети вилоят ва 43 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Душанбе - 39 фоиз ба бучети шаҳр ва 61 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
- аксизҳо:

ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз;

- низомҳои махсуси андозбандӣ:

ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз;

- андозҳои маҳаллӣ, пардохтҳои дигари ҳатмии маҳаллӣ ва воридоти дигари ғайриандозии маҳаллӣ:

ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз.

3. Воридоти андозӣ, ки ба бучети ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Душанбе аз нақшаи тасдиқгардида барзиёд дохил шудааст, ба бучети шаҳри Душанбе гузаронида мешавад.

#### **Моддаи 14. Бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа**

1. Бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2016 аз рӯи даромад ба маблағи 2634367 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби андози иҷтимоӣ ба маблағи 2569367 ҳазор сомонӣ ва мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ ба маблағи 65000 ҳазор сомонӣ ва харочот ба маблағи 2634367 ҳазор сомонӣ, мувофиқи замимаи 2 тасдиқ карда шавад.

2. Дар соли 2016 даромади бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ, харочоти он барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иҷтимоӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия), ки ба вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷудо карда мешавад, мувофиқи замимаи 3 тасдиқ карда шавад.

3. Дар соли 2016 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андози иҷтимоӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мешавад, барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иҷтимоӣ аз рӯи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик» 100 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Душанбе 32 фоиз ба суратҳисоби Раёсати Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шахр ва 68 фоиз ба Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Роғун 22 фоиз ба суратҳисоби шубъаи Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шахр ва 78 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва дигар шахру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 100 фоиз ба суратҳисоби раёсат ва шубъаҳои дахлдори Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

### **Моддаи 15. Имтиёзҳои андозӣ барои корхонаю ташкилотҳои алоҳида дар соли 2016**

1. Дар соли 2016 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ) ва таҳвили он андоз аз арзиши иловашуда ба меъёри 10 фоиз муқаррар карда шаванд.

2. Дар соли 2016 воридоти нақлиёти коммуналию мусофиркашонӣ ва ёри таъҷилӣ, ки номгӯй ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, аз ҳисоби бучети шаҳри Душанбе харидорӣ мешаванд ва барои пурра намудани парки нақлиёти мусофиркашонӣ ва беҳтар гардонидани таъминоти соҳаи тандурустии шаҳри Душанбе равона мегарданд, ҳамчунин воридоти гази табиӣ ва барқ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

3. Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи «Маркази барку гармидиҳӣ»-и шаҳри Душанбе, ки миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда, аксизҳо ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад.

4. Дар соли 2016 қисмҳои эҳтиётӣ ва чузъҳои алоҳидаи барои васлкунии тракторҳо ва мошинҳои кишоварзӣ таъйингардида, ки барои Ҷамъияти муштаракӣ саҳомии пӯшидаи «ТоҷИрон» ворид мегарданд ва таҳвили тракторҳо, комбайнҳо ва мошинолотҳои кишоварзии истеҳсоли Ҷамъияти муштаракӣ саҳомии пӯшидаи «ТоҷИрон» аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.

5. Дар соли 2016 иҷрои қор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони: меҳмонхонаи «Исмоили Сомонӣ», воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе ва муассисаҳои таълимӣ: барои 1200 ҷойи нишаст дар маҳаллаи 104, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, барои 1200 ҷойи нишаст дар деҳаи Элоки Ҷамоати деҳоти «Қалъаи Дашт»-и ноҳияи Файзобод, барои 640 ҷойи нишаст дар деҳаи Гулбуттаи ноҳияи Рӯдакӣ, барои 640 ҷойи нишаст дар деҳаи Чиртаки шаҳри Ваҳдат, барои 640 ҷойи нишаст дар мавзеи «Данғараи боло»-и ноҳияи Данғара, сохтмон ва азнавтаъмиркунии 20 км. роҳи автомобилгард дар ноҳияи Данғара аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз Ҷоиди озод карда мешаванд.

Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншоотҳои мазкур тибқи номгӯй ва дар ҳаҷми тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.



6. Дар соли 2016 иҷрои корҳои сохтмонӣ (аз ҷумла сохтмони нақбу пулҳо ва корҳои лоиҳавию ҷустуҷӯӣ) ва воридоти молу масолаҳо барои сохтмони хатти нави роҳи оҳани Душанбе - Қўрғонтеппа (қитъаи Ваҳдат - Ёвон, азнавсозии фосилаҳои Роҳатӣ - Ваҳдат - Ёвон) аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд. Номгӯӣ ва миқдори молу маводи сохтмониро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

7. Қисми фаъолияти корхонаҳои дар минтақаи Хатлон ҷойгирбудаи Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» (пойгоҳи вагонҳои боркашонии шаҳри Сарбанд, қитъаи роҳи Қўрғонтеппа, истгоҳи роҳи оҳани Қўрғонтеппа, Кўлоб, Қурбоншаҳид, Олимтой, Данғара, Сангтўда, Ёвон, Ҷалолиддини Румӣ, Бурёбоф, Қубодиён, Шаҳритуз, Ҳошадӣ, пойгоҳи гардиши локомотивии Қўрғонтеппа, қитъаи алоқа ва муҳобироти Хатлон, қитъаи барқрасонии Хатлон, қитъаи Корхонаи воҳиди «Мусофирбар»-и Хатлон), ки бевосита ба хизматрасонии минтақаи роҳи оҳани Ҳошадӣ - Қўрғонтеппа - Кўлоб тааллуқ дорад, аз пардохти андозҳо аз молу мулки ғайриманқул, аз воситаҳои нақлиёт, аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз ғоида озод карда мешаванд.

8. Дар соли 2016 воридоти ангишт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 7200 тонна барои қонеъ гардонидани талаботи шахсони воқеию ҳуқуқии ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешавад.

9. Дар соли 2016 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асосӣ оид ба сохтмони Театри миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз пардохти андозҳо аз арзиши иловашуда, аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз ғоида озод карда мешаванд.

10. Дар соли 2016 ба маблағи қарзи андозҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Сангтўда-1», ки аз ҳисоби таҳвили қувваи барқ ба Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» ба вучуд омадааст, ғоизҳое, ки тибқи моддаи 73 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд, ҳисоб карда нашаванд.

#### **Моддаи 16. Ҳиссагузорӣ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт аз ҳисоби иҷрои барзиёди даромади бучетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ**

Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2016 аз иҷрои барзиёди қисми даромади бучетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои дигар ва иҷрои барзиёди қисми даромади бучети тасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ 20 ғоизи маблағ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт равона карда мешавад.

#### **Моддаи 17. Муқаррарот оид ба ҷойгиркунии депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ дар банкҳо**

Дар соли 2016 бо мақсади зиёд намудани даромади бучет маблағҳои озоди бучети ҷумҳуриявӣ, ки ба 1 январи соли 2016 ба вучуд омадаанд, бо фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун депозитҳо дар банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати кӯтоҳ дар давоми соли бучетӣ ҷойгир карда шаванд.

#### **Моддаи 18. Моддаҳои ғимояшавандаи Бучети давлатӣ**

1. Дар соли 2016 ба моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот музди меҳнат, маблағчудокуниҳои андозӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, идрорпулӣ, нафақа, кумакпулӣ, чубронпулӣ ва пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ дохил карда шаванд.

2. Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои дахлдори хароҷот, дар ҳолати набудани қарз аз рӯи онҳо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои маҳаллии он метавонанд бо тартиби муқарраргардида ба нақшаи тасдиқшудаи моддаҳои хароҷот тағйироти дахлдор ворид намоянд.

### **Моддаи 19. Воридот ба Бюҷети давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилотҳои бюҷетӣ ва муқаррарот оид ба хароҷоти маблағҳои махсус**

1. Маблағҳои махсуси вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳои аз ҳисоби Бюҷети давлатӣ маблағгузоришаванда дар даромаду хароҷоти ташкилотҳои дахлдори бюҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон 35 фоизи маблағҳои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоизи маблағҳои махсуси Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, 5 фоизи маблағи махсуси муассисаҳои таълимии томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, 10 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, дастгоҳҳои марказӣ ва сохтори Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 фоизи маблағҳои махсуси дигар муассиса ва ташкилотҳои бюҷетӣ, ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ, ҳар семаҳа ба бюҷети дахлдор ворид карда мешаванд.

2. Ба муассисаҳои бюҷетӣ истифодаи маблағҳои махсус (ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ) берун аз низоми ҳазинадорӣ манъ аст.

3. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати аз ҳаҷми маблағи дар Бюҷети давлатӣ тасдиқшуда кам ва ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси муассисаҳои бюҷетӣ мутаносибан дар сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва дар қисми даромад ва хароҷоти Бюҷети давлатӣ метавонад тағйироти дахлдор ворид намояд.

4. Дар соли 2016 дар сурати иҷро нагардидани даромади Бюҷети давлатӣ маблағгузориҳои хароҷот, аз ҷумла пардохти музди меҳнати дар бюҷет пешбинишудаи вазорату идораҳо ва ташкилотҳо, ки маблағҳои махсус доранд, аз ҳисоби ин маблағҳо амалӣ карда мешавад.

5. Дар соли 2016 дар сурати норасоии маблағҳои дар бюҷет пешбинигардида барои пардохти хизматрасониҳо аз рӯи истифодабарии қувваи барқ, об ва дигар хизматрасониҳои коммуналӣ вазорату идораҳо ва ташкилотҳо маблағҳои махсусро барои пардохти ин хароҷотҳо равона менамоянд.

6. Дар соли 2016 50 фоизи маблағи аз додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маблағ аз истифодабарии захираҳои рақамгузори бадастовардаи Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади бюҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида шуда, 50 фоизи боқимондаи маблағ дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монда, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешавад.

7. Дар соли 2016 маблағе, ки аз ҳисоби хизматрасонии консулии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ворид мегардад, баъди пардохт ба буҷет мутобиқи қисми 1 ҳамин модда дар сметаи даромаду хароҷоти идораҳои мазкур ба ҳисоб гирифта, барои маблағгузориҳои фаъолияти онҳо ва сохтмони биноҳои маъмури рағона карда мешавад.

8. Бақияи маблағи буҷетӣ ва маблағи махсуси дар суратҳисобҳои намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа, ки ба 1 январи соли 2016 ба вучуд омадааст, ба буҷети ҷумҳуриявӣ баргардонида намешавад ва хусусияти мақсаднок дошта, барои маблағгузориҳои хароҷоти буҷети соли 2016 пешбинишуда рағона карда мешавад.

9. Дар соли 2016 дар сурати норасоии маблағҳои дар буҷет пешбинигардида барои нигоҳдории намояндагиҳои дипломатӣ, консулгарии ва намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа, ки метавонад дар натиҷаи тағйирёбии қурби асъор ба миён ояд, пӯшонидани фарқияти он аз ҳисоби маблағҳои махсуси вазорату идораҳои дахлдор амалӣ карда мешавад.

## **Моддаи 20. Суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ**

1. Дар соли 2016 воридот ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ ба андозаи 5 Ҷоиз аз иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо, инчунин 10 Ҷоизи маблағи махсуси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 Ҷоизи маблағи махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти шиносномадиҳию бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, ба истиснои муассисаҳои таълимии томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, муқаррар карда шавад. Ворид намудани маблағҳо ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо тартиби муқарраргардида тибқи дастурамали аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида амалӣ карда мешавад.

2. Хароҷоти маблағҳо аз суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо фармоишҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

## **Моддаи 21. Имтиёзҳо барои хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти қудратӣ**

1. Имтиёзи рағтуомад ба маҳали гузаронидани руҳсатӣ барои хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, прокуратура, гумрук, системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораҳои дигар, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як маротиба дар як сол дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохт карда мешавад.

3. Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти қорҳои дохилӣ, қормандони мақомоти дигар, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағе, ки тибқи Қонуни мазкур барои фонди музди меҳнат дар сметаҳои хароҷоти вазорату идораҳои дахлдор тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

**Моддаи 22. Муқаррарот оид ба ҳавасмандгардонии қормандон  
ва инкишофи заминаи моддию техникии Қумитаи андози назди Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳадамоти гумруки  
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Аз 1 январи соли 2016 барои ҳавасмандгардонии қормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Қумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 фоизи маблағи умумии пинҳонқардашудаи (қам нишондодашудаи) андоз, фоиз ва қарима аз рӯи онҳо, ба истиснои андози иҷтимоӣ, ки дар қараёни фаъолияти назоратӣ ошқор гардидаанд, ба Қумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30 фоизи хироҷи гумрукӣ ба Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон равон қарда мешаванд. Маблағҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба бӯҷети ҷумҳуриявӣ ворид гардида, барои маблағгузориҳои тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 19 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбат ба онҳо татбиқ намегардад.

**Моддаи 23. Андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо**

Аз 1 январи соли 2016 нишондиҳанда барои ҳисобҳо қиҳати ҳисобқунии андоз, бӯҷ, дигар пардохтҳои қатмӣ, муқозоти қаримавӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ, инчунин барои ҳисобқунии ин ё он бузургиҳои арзиши қадди ниҳой (поёнӣ ё болоӣ), ки мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ қарда мешаванд, дар қачми 40 сомонӣ муқаррар қарда шавад.

**Моддаи 24. Муқаррарот оид ба пардохти маблағ тибқи  
қалномаҳои суд ва ба бӯҷет ворид намудани қаримаҳо  
дигар пардохтҳо қангоми риоя нақардани  
қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1. Муқаррар қарда шавад, ки қалномаҳои суд дар бораи рӯёнидани зарари моддию маънавӣ, ки аз тарафи қормандони мақомоти давлатӣ қангоми адои вазифаҳои хизматӣ расонида шудааст, аз ҳисоби маблағи сметаи хароҷоти онҳо амалӣ қарда мешавад.

2. Муқаррар қарда шавад, ки маблағи аз ҳисоби татбиқи қораҳои маҷбурқунӣ барои риоя нақардани қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз қумла аз ҳисоби муқодираи молу мулк, қарима, пеня, ҷубронпулӣ, воридшуда ва қамқунин ҷуброни зарари молиявӣ дар натиҷаи риоя нақардани интизоми молиявӣ ба бӯҷети қумҳуриявӣ расондашуда ба даромади бӯҷети қумҳуриявӣ гузаронида мешавад.

**Моддаи 25. Тасдиқи ҳисобот оид ба иҷрои Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014**

1. Ҳисобот оид ба иҷрои Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 аз рӯи даромад ба маблағи 14427387 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 13190396 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбат ба хароҷот ба маблағи 1236991 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

2. Хароҷоти воқеии Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 барои пардохти уҳдадорихоӣ қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 472290 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 26. Муқаррарот оид ба ворид намудани тағйирот ба Бюҷети давлатӣ**

1. Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва хароҷоти Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва хароҷоти бюҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2016, мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағйир додани ҳаҷми қисми бюҷет тағйирот ворид намояд.

2. Бо сабаби тағйир ёфтани ҳаҷми истеҳсолот (қор ва хизматрасонӣ), андозаи нарх, заминаи андозбандӣ, инчунин тағйирёбии сохтори ташкилоту муассисаҳои бюҷетӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамуодаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмҳои даромад ва хароҷоти бюҷетҳои дахлдор тағйирот ворид намуда, бо тартиби муқарраргардида дар байни бюҷети ҷумҳуриявӣ, бюҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва бюҷетҳои маҳаллӣ ҳисобҳои байниҳамдигарӣ мегузаронад.

3. Мақомоти молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе чунин ҳисоби байниҳамдигариро метавонанд байни бюҷетҳои маҳаллии дахлдор амалӣ намоанд.

**Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2016 мавриди амал қарор дода шавад.**

Раиси Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон